

**ХУЛОСАИ  
ШУРОИ ДИССЕРТАЦИОНИИ 6D.КОА – 037-И НАЗДИ  
МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ «ДОНИШГОХИ  
ДАВЛАТИИ ХУЧАНД БА НОМИ АКАДЕМИК  
БОБОЧОН ҒАФУРОВ»**

дар бораи диссертасияи Воҳидова Нодира Абдусатторовна оид ба  
дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология

*Парвандаи аттестатсионии № 4*

**Қарори Шурои диссертационӣ аз 29-уми сентябри соли 2022-юм**  
дар бораи ба шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон Воҳидова Нодира  
Абдусатторовна додани дараҷаи илмии номзади илми филология.

Диссертасияи Воҳидова Нодира Абдусатторовна дар мавзуи «Ҳусусиятҳои фарҳангҳои фразеологии забонҳои гуногунсоҳт (дар мисоли забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.00 – Забоншиносӣ (10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқобилавӣ) аз ҷониби Шурои диссертационии 6D.КОА – 037-и назди МДТ-и «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» (735700, ш. Хуҷанд, гузаргоҳи Б. Мавлонбеков, 1) барои ҳимоя қабул карда шудааст.

Диссертант Воҳидова Нодира Абдусатторовна, соли таваллудаш 1977-ум, зодаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1999-ум шуъбаи рӯзонаи факултети забонҳои хориҷии «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров»-ро бо ихтисоси омӯзгори фанни забони англисӣ ва олмонӣ бо баҳои аъло ҳатм намудааст.

Солҳои 2017-2022-юм унвончӯи кафедраи фонетика ва лексикологияи МДТ-и «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» буда, кори диссертациониашро дар кафедраи мазкур ба анҷом расонидааст.

Аз сентябри соли 2017 ба ҳайси омӯзгор, аз соли 2022 саромӯзгари кафедраи умумидонишгоҳии забонҳои хориҷии МДТ-и «Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» фаъолият дорад.

**Роҳбарони илмии** унвонҷӯ доктори илми филология, профессори кафедраи забони тоҷикии МДТ-и «Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» Ҳасанзода Абдуҷамол Ашраф ва доктори илми филология, профессори кафедраи фонетика ва лексикологияи забони англисии факултети забонҳои хориҷии Донишгоҳи мазкур Азимова Матљуба Нуритдиновна мебошанд.

**Муқарризони расмӣ:** **Мамадназаров Абдусалом** – доктори илми филология, профессори кафедраи забони англисӣ ва типологияи муқоисавии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

**Давлятова Чинорой Абдуллоевна** – номзади илми филология, дотсенти кафедраи забонҳои хориҷии Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон.

**Муассисаи тақриздиҳанда** – кафедраи забоншиносӣ ва типологияи муқоисавии МДТ-и “Донишгоҳи давлатии омӯзгории ба номи С. Айнӣ” мебошад. Дар тақризи пешниҳоднамудаи ин муассиса, ки бо имзоҳои раиси ҷаласа мудири кафедраи забоншиносӣ ва типологияи муқоисавии МДТ-и «Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ», номзади илми филология **Асламов Ҳикматулло Ақбархонович**, ташхисгар доктори илми филология, профессори кафедраи мазкур **Ҷаматов Самиддин Салоҳиддинович** ва котиби ҷаласа саромӯзгари кафедраи мазкур номзади илми филология **Тоҷиева Фурӯғ Рустамовна** расидааст, диссертатсия мусbat арзёбӣ гардидааст.

Диссертатсия ба таҳқики ҳусусиятҳои фарҳангҳои фразеологиии забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ бахшида шудааст, ки дар он мавзуи пажуҳиши илмӣ мутобиқ ба талаботи меъёрӣ ҳаллу фасл гардидааст. Муҳакқик вазифаҳои дар наздаш гузошташударо дар заминай сарчашмаҳои муътабари илмӣ ҳаллу фасл намудааст.

Диссертатсия аз номгӯйи ихтисораҳо, муқаддима, се боб, нух банд, хулосаҳо, тавсияҳо оид ба истифодай натиҷаҳои таҳқиқот, рӯйхати адабиёт ва номгӯйи интишороти муаллиф аз рӯйи мавзуи рисола иборат аст.

Диссертатсияи Воҳидова Нодира Абдусатторовна «Хусусиятҳои фарҳангҳои фразеологии забонҳои гуногунсоҳт (дар мисоли забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ)» таҳқиқоти анҷомёфта буда, тибқи талаботи Комиссияи олии аттестацИонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таълиф шудааст ва муаллифи он барои гирифтани дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.00 – Забоншиносӣ (10.02.20 – Забоншиносии мукоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқобилавӣ) арзанда мебошад.

Натиҷаҳои таҳқиқот дар 13 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 5 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати маориф ва илми Федератсияи Русия ҷой дода шудаанд, ки ҳамагӣ фарогири мавзузъву муҳтавои диссертатсия мебошанд.

**Мақолоте, ки аз рӯйи таҳқиқоти диссертационӣ ба нашр расидаанд:**

**а) мақолаҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва КОА-и Вазорати маориф ва илми Федератсияи Русия:**

**[1-М]** Воҳидова Н.А. Манбаи муҳими таҳқиқи фразеология / Н.А. Воҳидова // Аҳбори Донишгоҳи давлатии ҳуқук, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ISSN (2413-2004) – Ҳуҷанд: Типографияи хурди Донишгоҳи давлатии ҳуқук, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, 2021. - №1 (86). – С. 96-103. – EDN TLSKKY.

**[2-М]** Воҳидова Н.А. Фразеография – омили рушди таҳқиқ ва таълими фразеологии забонҳои гуногунсоҳт / Н.А. Воҳидова // Паёми Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Н. Ҳусрав. Силсилаи илмҳои

гуманитарӣ ва иқтисодӣ / ISSN (2663-5534). – Бохтар, 2021. - №1/3 (89). – С. 66-69. – EDN UENFAI.

[3-М] Воҳидова Н.А. Аз таърихи ташаккули фразеографияи забонҳои гуногунсоҳт / Н.А. Воҳидова // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ / ISSN(2219-5408). – Душанбе, 2021. - №2 (91). – С. 92-97. – EDN PXSRHK.

[4-М] Воҳидова Н.А. Усулҳои шарҳи воҳидҳои фразеологӣ дар фарҳангҳои фразеологии забонҳои гуногунсоҳт / Н.А. Воҳидова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ. Бахши филология. – Душанбе: Матбааи табъу нашр, баргардон ва тарҷумаи матн, 2021, - №6. – С. 46-52. – EDN MJCUTA.

[5-М] Воҳидова Н.А. Оид ба устуворият ва гунанокии фразеологизмҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ / Н.А. Воҳидова // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ / ISSN(2219-5408). – Душанбе, 2022. - №2 (97). – С. 127-133.

**б) мақолаҳо дар дигар маҷаллаю маҷмуаҳои илмӣ:**

[6-М] Воҳидова Н.А. Типология - омили рушди фразеографияи забонҳои гуногунсоҳт / Н.А. Воҳидова // Масъалаҳои мубрами муосири фанҳои гуманитарӣ. Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи минтақавии илмӣ-назариявӣ бахшида ба 80-солагии профессор Абдувалӣ Бердиалиев. – Хучанд: Нури маърифат, 2019. – С. 230-234.

[7-М] Воҳидова Н.А. Марҳалаи нав дар таҳқиқ ва омӯзиши ҳамгирои забонҳо / Н.А. Воҳидова // Роҳҳои такмили сифати таълими забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ дар партави Паёми Пешвои миллат. Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ ба муносибати 75-солагии зодрӯз, ҳаёт ва фаъолияти илмӣ-педагогии узви вобастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, Корманди шоистаи Тоҷикистон, доктори илмҳои педагогӣ, профессор Сайдбой Шербоев. – Душанбе, 2019. – С. 96-99.

**[8-М]** Воҳидова Н.А. Фарҳанги фразеологӣ ҳамчун сарчашмаи таҳқиқ ва таълими фразеология / Н.А. Воҳидова // Маводи конференсияи илмӣ – амалӣ таҳти унвони «Хусусиятҳои татбиқи имлои нави забони тоҷикӣ дар синфҳои ибтидой» бахшида ба таҷлили 70-солагии Аълоҷии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои филологӣ, дотсент Каримова Моҳинисо Абдуқаюмовна. – Ҳуҷанд, 2019. – С. 281- 285.

**[9-М]** Воҳидова Н.А. Фразеографияи забонҳои гуногунсоҳт ва нақши он дар таълим / Н.А. Воҳидова // Уфуқи андеша. Маҷмуаи мақолаҳои олимон, муҳакқиқони ҷавон ва магистрантони ДДҲ ба номи акад. Б. Ғафуров бахшида ба Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ. – Ҳуҷанд: Нури маърифат, 2019. - С.76-82.

**[10-М]** Воҳидова Н.А. Нақши «концепсияи Кунин» дар фразеографияи англис/ Н.А. Воҳидова, А.А. Курбонов // Масоили мубрами забоншиносии типологӣ, германӣ ва методикаи забонҳои хориҷӣ. Маҷмуаи мақолаҳо. - №10 (2020). – Ҳуҷанд, 2020 – С. 63-68.

**[11-М]** Воҳидова Н.А. Робитаи забонҳо – омили такомули таълими забонҳои миллӣ (Гузориши масъала) / А. Абдуқодиров, Н.А. Воҳидова // Масъалаҳои мубрами филологияи ўзбек ва тоҷик. Маводи конференсияи байналмилалӣ-онлайнӣ. 26-уми ноябрி соли 2020. – Ҳуҷанд: Нури маърифат, 2020. – С. 779-782.

**[12-М]** Воҳидова Н.А. Нақши фарҳангҳои фразеологӣ дар таълими забонҳои гуногунсоҳт / Н.А. Воҳидова // Муаммоҳои таълими забонҳои хориҷӣ дар муассисаҳои олии касбӣ: вазъи кунунӣ ва дурнамо. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалии онлайнӣ. Ҳуҷанд, 29-уми декабри соли 2020. – Ҳуҷанд, 2021. – С. 110-113.

**[13-М]** Воҳидова Н.А. Омилҳои муҳими таҳқиқ ва таълими забонҳои хориҷӣ / Н.А. Воҳидова // Масоили мубрами забоншиносии типологӣ, германӣ ва методикаи таълими забонҳои хориҷӣ (Маводи

конференсияи илмӣ-амалӣ). Факултети забонҳои хориҷӣ. – Хуҷанд, 2021, № 12 (2021). – С. 72-78

**Ба автореферати диссертасия тақризҳои зерин ворид шудаанд:**

1. Тақриз ба автореферати диссертасияи Воҳидова Нодира Абдусатторовна аз тарафи доктори илми филология, профессор, Узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, муовини раиси Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳматуллозода Саҳидод Раҳматулло навишта шуда, натиҷаҳои таҳқиқоти илмии унвончӯ мусбат арзёбӣ шудааст. Муқарриз дар як дарҳост пешниҳод кардааст, ки то ҳол барои муҳассилини мактабҳои олӣ ва миёнаи умумӣ фарҳанги фразеологияи таълимӣ таҳия нашудааст. Рисолаи тақризшаванд аз имкон фароҳам овард, ки бо назардошти сатҳи дониш ва малакаи донишҷӯёну мактаббачагон фарҳангиҳои фразеологияи таълимӣ танзим карда шавад.

2. Тақриз ба автореферати диссертасия аз ҷониби доктори илми филология, профессори кафедраи умумидонишгоҳии забони англисии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Саидзода Ҳалим ирсол гардидааст. Муқарриз мазмуни тавсияҳоро оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот мусбат арзёбӣ карда, пешниҳод менамояд, ки дар охирӣ ҳар банди тавсияҳо рақами мақолаҳо аз қисмати “Интишорот”-и рисола зикр карда шавад, ки он дар татбиқи саривактии дастовардҳои илмӣ мусоидат менамояд.

3. Дар тақризи дотсенти кафедраи забонҳои хориҷии Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ дар шаҳри Хуҷанд, номзади илми филология Каримбоева Ҳанифа Қаҳҳоровна дар баробари баҳои мусбат додан ба рисола се эроду дарҳост зикр ёфтааст. Чунончи, дар боби дуюми рисола масъалаҳои назариявии фразеология муфассал ном бурда шудаанд, вале шарҳи онҳо дар автореферат ба таври коғӣ мавқеъ надорад; муқоисаи хусусиятҳои ВФ-и забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ асосан дар бандҳои бобҳо сурат

гирифтааст. Дар дохили ҳар банд қиёсан овардани мисолҳо аз забонҳои муқоисашаванда ба мақсад мувоғиқ мебуд; шарҳи баъзе мисолҳо (фразеологизми “ахиллесова пята”) эзоҳталабанд.

4. Мудири кафедраи забонҳои хориҷии Донишгоҳи давлати ҳуқӯқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, номзади илми филология Эгамназаров Ҳамза Ҳақназаровиҷ дар тақризи ҳуд ба автореферат рисоларо чун таҳқиқоти анҷомёфта ва муаллифи онро шоистаи дараҷаи илмӣ шуморида, ду дарҳост пешниҳод менамояд: тафовути забонҳои фразеологӣ тавассути ҷадвал нишон дода шавад, дарки моҳияти масъала боз ҳам возехтар мегардид; дар рисола сухан аз ду навъи фарҳангҳои фразеологӣ (якзабона ва дузабона) рафтааст, вале дар бораи тафовути онҳо аз лиҳози созмон дар автореферат маълумот нокифоя аст.

Дар маҷмуъ бояд қайд кард, ки дар ҳамаи тақризҳо ба автореферат муқарризон диссертатсияро таҳқиқоти анҷомёфта, рисола ва муаллифи онро сазовори дараҷаи илмии номзади илми филология шуморидаанд.

Муқарризони гайрирасмӣ низ аҳамияти диссертатсияро дар рушди фразеография таъқид намуда, дар баробари дастовардҳои илмӣ дар бораи истифодаи натиҷаҳои таҳқиқот ва вазифаҳои минбаъда дар пажуҳиши мавзӯъ пешниҳодҳо намудаанд.

**Муқарризони расмӣ** ва **муассисаи тақриздиҳанда** мутахассисони шинохтаи соҳаи забоншиносӣ буда, дар соҳаи мавзуи таҳқиқот асарҳои илмӣ ба табъ расонидаанд, ки баҳову дарҳости онҳо дархури вусъати соҳаи илми забоншиносӣ мебошад.

**Муассисаи тақриздиҳанда** яке аз марказҳои маъруфи ҷумҳурӣ ва берун аз он мебошад, ки олимонаш дар таҳқиқи масъалаҳои муқоисаи типологии забонҳо нақши назаррас доранд.

Шурои диссертационӣ қайд менамояд, ки мавзӯъ ва муҳтавои диссертатсия дархури талаботи айём мебошад ва дар ҳалли яке аз муҳимтарин вазифаҳои илмию маърифатии давр – рушди забонҳои

давлатӣ (тоҷикӣ), русио англисӣ ва такмили таълими онҳо мусоидат дорад, ки он дар барномаҳои давлатии рушди забоншиносии тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ва такмили таълими онҳо барои даҳ сол (то соли 2030-юм) нигаронида шудааст. Вазифаи асосии барномаҳои давлатӣ ба сатҳи ҷаҳонӣ бардоштани илми забоншиносӣ ва таълими самаранок ба шумор меравад. Собит мешавад, ки нақши фразеография дар иҷрои матлаб хеле назаррас аст. Мазмун ва сифати фарҳангҳои фразеологӣ на танҳо нишондиҳандаҳои рушди яке аз қисматҳои забоншиносии ҳусусӣ ва умумӣ, балки дар айни замон воситаи муҳимми забономӯзӣ маҳсуб меёбанд. Натиҷаҳои таҳқиқот, ҳулосаву тавсияҳои диссертатсия ба амалисозии ҳамин матлаб равона шудаанд.

**Аҳамияти назариявии таҳқиқот** дар он зоҳир мешавад, ки маводи фарҳангҳои фразеологӣ дар диссертатсия аз назари нав, аз як тараф, ҳамчун манбаи таҳқиқ ва такмили фразеология, аз ҷониби дигар, роҳҳои такмили принциҳои танзими фарҳангнигории фразеологӣ дар асоси омӯзиш, ҷамъбаст ва натиҷабардории таҷрибаи арзиншанди фарҳангҳои маъруфи забонҳои англисӣ ва русӣ дар қиёс бо забони давлатӣ мебошад.

**Аҳамияти амалии таҳқиқот** вобаста ба татбиқи унсурҳои самарабахши фарҳангнигории забонҳои маъруфи сатҳи ҷаҳонӣ (англисӣ ва русӣ) дар вусъати забонҳои миллӣ, истифодаи маводи назариявию амалии диссертатсия дар таълими фанҳои фразеология, типологияи забонҳо, услубшиносӣ, назарияи тарҷума, таҳлили матни бадей, ҳамчунин дар ташкили курсҳои маҳсус, семинар, машғулиятҳои амалӣ, корҳои мустақилонаи донишҷӯён ва хонандагони синфҳои боло маънидод карда мешавад.

Аз муҳтавои диссертатсия бармеояд, ки **боби аввал - «Аз таърихи ташаккули фразеографияи забонҳои гуногунсоҳт»** ном дошта, дар се фасли он вобаста ба се забони муқоисашаванда оид ба пайдоиш, таҳаввул ва ташаккули фарҳангҳои фразеологӣ маълумот дода шудааст. Чунонки аз таҳлил бармеояд, қазияи муҳокимашаванда дар забонҳои

точикӣ, русӣ ва английӣ чи аз ҷиҳати давраи пайдоиш ва ҷиҳати роҳи таҳаввул дорон махсусиятҳо мебошад.

Фарҳангнигории точикӣ таърихи қадима дорад. Аз нахустин фарҳанги то замони мо расида “Луғати фурс”-и Асадии Тӯсӣ сар карда, дар ҳамаи лугатномаҳои тафсирӣ ВФ ҳамчун моддаи лугавӣ тадриҷан аз кам ба зиёд мавқеъ пайдо намуда, дар як давраи муайяни таъриҳӣ (асри XVIII) то ба лугатномаҳои сифатан нав – фарҳанги фразеологӣ расидаанд. Минбаъд дар давраи баъдинқилобӣ лугатҳои академӣ ба вучуд омаданд.

Таҳаввули фразеографияи русӣ ҳам бороҳу равиши фарҳангнигории точикӣ умумият дорад. Фарқ дар он аст, ки раванди таҳаввул ва ташаккули фарҳангҳои русӣ дигаргун аст. Дар замони Шуравӣ фарҳангнигорӣ дар даҳсолаи сеюм ва ҷоруми асри XX оғоз гирифта, дар нимаи дуюми қарни мазкур хеле вусъат ёфтааст.

Дар диссертатсия таҳаввули фразеографияи английӣ алоқамандона ба ҷорунии давраи рушди фарҳангнигории умумӣ, яъне 1) глоссарий; 2) ташреҳи калимаҳои мушкил; 3) тоилмият ва муосир, ҳамчунин дар робита ба нақши фарҳангҳои дузабонаи английӣ-точикӣ ва точикӣ-англисӣ маънидод карда шудааст.

**Боби дуюм – «Нақши фразеография дар рушди фразеологиии забонҳои гуногунсоҳт»** ҳосияти соғ назариявӣ дошта, дар се банди он маводи илмӣ-назариявии фарҳангҳои маъруфи забонҳои точикӣ, русӣ ва английӣ зикр ёфтаанд, ки аксар нуқтаи назари ҳоси мураттибони фарҳангҳои фразеологии забонҳоро муайян менамоянд ва дар вусъати назарияи фразеология нақши бориз доранд. Андешаҳои фарҳангнигорони маъруф назарияи фразеологияро ғанитар гардонидааст. Аз ин нуқтаи назар дар фарҳангҳои фразеологии тоинқилобии точикӣ “Чароғи ҳидоят”, “Баҳори аҷам” ва “Мусталаҳот-уш-шуаро”, мансуб ба давраи баъдинқилобӣ “Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи точик” ва “Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва

афоризмҳои точикию форсӣ” мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд. Назар ба муноҳидай диссертант яке аз муҳимтарин хусусиятҳои фарҳангҳои фразеологии русӣ ва англисӣ ба соҳтори онҳо дохил кардани мақолаҳои илмӣ мебошад. Суҳан дар бораи мақолаҳои А.И. Молотков дар “Фразеологический словарь русского языка” ва А.В. Кунин “Англо-русский фразеологический словарь” меравад, ки дар онҳо муҳимтарин масъалаҳои фразеология дар 8-10 банд бо зикри номгӯйи масъалаҳои асосӣ баррасӣ гаштаанд.

**Боби сеом – «Усулҳои қайд ва шарҳи ВФ дар фарҳангҳои фразеологии забонҳои гуногунсоҳт»** ба таҳлилироҳу усулҳои тафсири моддаҳои фарҳангӣ, аз ҷумла, асосҳои интиҳоб ва қайди моддаҳо, тарзҳои шарҳ ва тавзех дар забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ мутаносибан дар се банд баррасӣ гаштаанд. Дар заминаи таҳлили маводи фаровон умумият ва тафовутҳои фарҳангҳои фразеологии маъруфи забонҳои муқоисашаванда нишон дода шудаанд. Усули муқоисаи типологии бандҳои боби сеом имкон медиҳад, ки таҷрибаи кори фразеографҳои маъруф дар такмилироҳу усулҳои фарҳангнигории забонҳои миллӣ ба кор бурда шавад.

Дар таҳқиқи мавзуи диссертатсия ба дастовардҳо ва таҷрибаи кори олимони ватаниву ҳориҷӣ, аз ҷумла, В.А. Капранов, Ҳ. Рауфов, М. Фозилов, А. Нуров, П. Ҷамшедов, А. Мамадназаров, А.В. Кунин, А.И. Молотков, А.М. Мелерович, Э. Брюэр, В.Л. Коллисон, Б.Л.К. Хендерсон ва чанде дигар такя карда шудааст.

Асоси маводи таҳқиқро лугатномаҳои М. Фозилов “Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи тоҷик”, “Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои точикию форсӣ”, “Фарҳанги фразеологии забони русӣ”, ва нашрҳои сеому ҷоруми “Фарҳанги англисӣ-руսӣ”-и А.В. Кунин ташкил кардаанд.

**Натиҷаи таҳқиқро** метавон дар корҳои илмӣ доир ба фразеология, фразеография, типологияи забонҳо, услубшиносӣ, матншиносӣ, таҳияи

фарҳангҳои фразеологӣ, тафсирӣ, тарҷумавӣ, ҳамчунин танзими курсҳои маҳсус, ташкили машғулиятҳои амалий ва корҳои мустақилонаи донишҷӯён ва хонандагони синфҳои боло истифода бурд.

**Саҳми бевоситай муҳаққик** аз рӯйи он собит мегардад, ки муаллиф диссертатсияро аз лиҳози мавзуъ, гузориш (сохтор) ва ҳалли илмию амалии масъалаҳо дар ҳамин шакл ва мазмун ба омӯзиши муқоисавии се забони гуногунсоҳт бори аввал пешниҳод менамояд. Таснифоти бобу бандҳои рисола, муқоиса, таҳлил, хулосабарорӣ, чамъбаст ва пешниҳоди тавсияҳо роҷеъ ба истифодаи натиҷаҳои таҳқиқ бо ташабbus ва заҳмати диссертант рӯйи кор омадааст.

Ҷаласаи Шурои диссертационии 6D.KOA – 037-и назди МДТ-и «Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобоҷон Faфуров» аз 29-уми сентябри 2022-юм дар бораи ба Воҳидова Нодира Абдусатторовна додани дараҷаи илмии номзади илми филология қарор қабул кард.

Дар Шурои диссертационӣ дар овоздиҳии пинҳонӣ 13 нафар аъзо иштирок доштанд, аз ҷумла, 5 нафар аз рӯйи ихтисоси 10.02.00 – Забоншиносӣ (10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқобилавӣ).

**Натиҷаи овоздиҳӣ:**

- «Тарафдор» - «13» нафар;
- «Зид» - нест;
- «Варақаи беътибор» - нест.

**Муовини раиси маҷлиси Шурои диссертационӣ,**  
доктори илми филология, профессор

Мирзоюнус М.

**Котиби илмии Шурои диссертационӣ,**  
номзади илми филология, дотсент

Шарипова М. З.

29-уми сентябри соли 2022-юм

